

## ОИД БА РУШДИ ИҚТИСОДИЁТИ ВИЛОЯТИ ҚИЗЗАХ ЯҚ ҚАТОР ТАШАББУСҲОИ МУҲИМ ПЕШ ГУЗОШТА ШУДАНД

Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев 8-9 апрел ба вилояти Қиззах таширифт овард.



Дар рӯзи дуоми сафар дар ноҳияи Зарбдор бахшида ба баррасии чораҳо бобати рушди иқтисодиёти вилояти Қиззах чамъомад баргузор шуд. Президент Шавкат Мирзиёев махсус таъкид намуд, ки ин мулоқот дар арафаи Иди Рамазон мегузарад, ӯ халқро бо ин санаи муборак табрик кард. Қайд гардид, ки дар вилояти Қиззах низ чун дар минтақаҳои дигар тағйиротҳои азим ба вуқӯъ меоянд. Тӯли ҳафт соли охир дар вилоят 5 миллиард сўми сармояҳо чалб карда шуданд, ки имкон дод 2,5 ҳазор корхонаҳои нав сохта шаванд. Дар онҳо 45 ҳазор ҷойҳои доимии кор ташкил гардиданд. Микдори соҳибкорон ду баробар афзуд. Аз ҷама муҳимаш гузарии аз кишоварзӣ ба саноат бехтару бештар шуд. Вале ҳанӯз имкониятҳои истифода-нашуда, мушкилоти рӯзмарра мавҷу-

данд. Дар баъзе ноҳияҳо суръати афзоиши корхонаҳои миёна, ки аҳолиро бо кори доимӣ ва маош таъмин карда тавонанд, суст аст. 80 фоизи саноати вилоят ба зиммаи 3 сектор мебошад. Андозаи маҳсулоти истеҳсоли ҳоҷагии қишлоқ ба ҳаҷми заминҳо мусоидат на-мекунанд. Пеш аз сафари Президент намоян-дагони маҷмӯи иқтисодӣ ноҳияҳоро амиқ таҳлил карданд ва дар вилоят им-конияти созон додани 57 ҳазор ҷойҳои кориро мушаххас намуданд. Умуман дар 13 ноҳияҳои вилояти Қиззах 100 имко-ният ва захираҳои иқтисодӣ ошкор кар-да шуд. Дар чамъомад ин имкониятҳо дар ми-соли ноҳияи Зарбдор баррасӣ шуданд. Ҷунончи, дар чамъият собит гардидани соҳибкорони маҳаллӣ барои вузъат до-дани фаъолиятшон кумак мерасонанд.

Иқтисодии корхонаи «Зарбдор текстил» зиёд карда мешавад. Ҳоҷагии ферме-рии «Ривоч давр» ният дорад дар зами-ноҳи барои аҳоли ҷудо кардашуда хар-буза парвариш кунад ва коркарди онҳо-ро ба роҳ монад, ки имкон медиҳад маҳ-сулот дар ҳаҷми 28 миллион дол-лар ба содирот бароварда шаванд. Роҳбари давлат яқ қатор ташаббусҳо-ро бобати рушди иқтисодиёти вилоя-ти Қиззах эълон кард. Вилоят дар ҳоҷагии қишлоқ имко-ниятҳои зиёд дорад, вале барои содирот маҳсулот намерасад. Бинобар ҳамин ҳам низоми нави зиёд кардани тайёркунии маҳсулот ҷорӣ карда хоҳад шуд. Аз ҷумла, бонҳо соҳибкорон, пеш-қадамони 309 маҳалларо ҷаъбат меку-нанд, ки ба аҳоли барои коркард дар қиёта хусусӣ маҷмӯи кумаки молиявӣ пешниҳод намоёнд. Бонҳо ба соҳиб-

корон то 1,5 миллиард сўм вохро ба муҳлати то 3 сол, грантҳои то 1 милли-ард сўминаро аз буча барои чалби аг-рономҳо, таълим, ба роҳ мондани чамъ-оварӣ, нигоҳдорӣ ва ҳушқунии маҳсу-лот дар маҳалла, ҳамчунин вохро ба микдори 33 миллион сўм дар доираи барномаҳои «Соҳибқориҳои оилавӣ» ва 17 миллион сўм дар доираи барномаи «Қадами аввал дар тиҷорат» ҷудо меку-нанд. Дар ноҳияҳо барои парвариши яқ намуди зироат дар майдони умумии 500 гектар яқ идораи мақсаднок интиҳоб карда мешавад. Дар заминҳои камҳоси-ли Арнасай, ки ҳосилонокӣ онҳо аз 16 сентнер камтар мебошад, барои парва-риши меваву сабзавот лотҳо ҷудо карда хоҳанд шуд. Ин имкон медиҳад дар тӯли ду сол ҳаҷми истеҳсоли меваву сабзавот дар

вилоят то 3 миллион тонна, баъдтар то ба 5 миллион тонна зиёд карда шаванд, ки имконияти коркард ва содиротро 2-3 баробар афзун мекунад. Дар вилоят барои рушди занбӯриас-салпарварӣ дар асоси хонакорӣ имко-ниятҳо мавҷуданд. Ҷунончи, ҷобаҷогу-зори хонаҳои занбӯри асал дар зами-ноҳи ҳоҷагии ҷангалпарварӣ имкон ме-диҳад ҳазорҳо оила бо кор таъмин ша-ванд, дар ҳаҷми 50 миллиард сўм даро-мади иловагӣ гиранд ва 2 миллион дол-ларина маҳсулотро ба содирот барова-ранд. Бинобар ҳамин ҳам дар ноҳияи Зомин маркази занбӯриасалпарварӣ сохта, истеҳсоли хонаҳои занбӯри асал ва таҷхизот, борбандӣ ва содироти асал ба роҳ монда мешавад. Ташаббус бобати дар заминҳои киш-ташкил намудани кластер бо силсилаи

пурраи парвариш, ҳушқунии, борбандӣ ва дар яқдонҳо нигоҳдори пиёзи са-фед дар ноҳияи Янгиобод дастгирӣ кар-да шуд. Имкониятҳо барои рушди ҷор-вопарварӣ, моҳипарварӣ ва ҳоҷагии гармхонавӣ зикр гардиданд. Бетонкунии каналҳои Мирзочӯли Ҷанубӣ ва Тўятортар, ҳамчунин устувор кардани насосҳои имконияти ҳоҷагии қишлоқро вузъат медиҳанд. Ба роҳба-рон супориш дода шуд, ки дар самти маъмур барномаи сесоларо татбиқ на-моёнд.

(Давомаш дар саҳ.2)

Сурати Хидмати матбуоти  
Президенти Ҷумҳурии  
Ўзбекистон.

## ТАБРИК БА ХАЛҚИ ЎЗБЕКИСТОН БА МУНОСИБАТИ ИДИ РАМАЗОН

Ҳамватанони муҳтарам!  
Шумо, тамоми мусулмонони мамла-кат, халқи Ўзбекистонро, ки бо дили пок ва эътиқод дар қалб моҳи шафиқи Ра-мазонро бо рияти тамоми таомул ва ибодат, тавре ки дар дини муқаддас-сон муайян шудааст, пушти сар намуда ва имрӯз бо хуши зиёд ва шавқманди Иди Рамазонро истиқбол менамоёнд, са-мимона табрик менамоём. Барои ҷама-атон эҳтиромҳои амиқ ва бехтарин тама-ноҳоро изҳор менамоём.  
Мо барои ин лаҳзаҳои гуворо шукри Аллоҳ менамоём.  
Бигузор Худованд ибодат ва ниятҳои некамонро, ки аз тахти дил анҷом дода шудааст, иҷобат намояд!  
Бигузор қорҳои некамон ба хотири арзиши баянд – ба хотири номи инсон идому дошта бошад!  
Ҳамватанони азиз!  
Тавре ки маълум, ислом дини сулҳ, нақўй ва инсонпарварӣ аст. Инро гуф-таҳои китоби муқаддасомон собит ме-намоёнд: «Барои мусулмони ҳақиқӣ а-зми дар сулҳ, дўстӣ ва мусолиҳа зистан ҳос аст».  
Соли ҷорӣ дар рӯзҳои шафиқи Рама-зон чунин арзишҳо дар ҳаётимон боз ҳам дурахшон зоҳир гардиданд. Ҳамаи мо бори дигар ҳамонаҳи ислоҳоти до-манфароҳи дар мамлакатимон татбиқ гар-дандро бо моҳияти аслии ва гоҳҳои ба-ланди динамон эҳсос намудем.  
Тамоми шароит фароҳам оварда шу-дааст, ки дар ин моҳи афкор ва уме-дҳои пок мусулмонҳо тавонистанд та-омулҳои диниро озодона анҷом диҳанд. Эътибор ва гамҳорӣ дар бобати бемо-рон, ногироён ва солхурдагон, хонаво-даҳои камтаъмин пузур карда шудааст. Ҳамин тариқ, барои эҳтиҷмандон ба да-стгирӣ мадади моддӣ ба микдори беш аз 20 миллиард сўм расонда шуд, ма-ҳаллаҳо ва ташкилотҳои хайрия дар та-моми минтақаҳо дар рӯзҳои рамазон

маросимҳои рӯзакушоӣ – ифтор ва ама-лҳои хайрия анҷом доданд.  
Боз яқ таҷассуси анъанаҳои неки моҳи шафиқи маросими ифтор бо ишти-роки намоёндогони чамъияти се вилоя-ти водии Фарғона гардид, ки шомӣ 25 март дар Намангон баргузор гардид, ин ташаббуси нек маҳаллаҳои тамоми ма-млакатимонро фаро гирифт, мисли ки дар атрофи яқ дастархон тамоми мардуми бисёрмилилати Ўзбекистон чамъ омад.  
Алоҳида бояд таъкид кард, ки дар рӯзҳои муқаддаси Рамазон гузручи ула-мо аз мамлакатҳои хориҷӣ боздид на-муданд, ба ҳамватанонамон паёмҳои са-мимӣ ва таманноҳои неки халқимонро расонда, сўхбатҳои орифона баргузор на-муданд.  
Дўстони муҳтарам!  
Дар Ўзбекистони Нав барои таъмини озодии вичдон ва эътиқоди намоёндо-гони тамоми миллат ва динҳои мамла-кат, рушди забон, маданият ва анъа-наҳои онҳо тамоми шароити ногузир фароҳам оварда мешаванд. Мас-ҷидҳои нав ба вучуд меоянд, маконҳои зиёра-ти мутафаккир ва илоҳиётшиносони бузургамон обод гардид, арзишҳои миллии ва динӣ эҳе мегарданд. Барои анҷом додани Ҳаҷ ва Умраи муқаддас имконоти васеъ ба вучуд меояд.  
Соли ҷорӣ бинобар иди Рамазон дар мамлакатимон се рӯз рӯзҳои истироҳат эълон гардиданд. Ин, бешубҳа, барои боз ҳам пурмазмунтар баргузор на-мудани Ид, дар чамъият собит гардидани фазаи неки ва шафқат хидмат менамо-яд.  
Бешубҳа, чунин кор идому хоҳад ёфт. Фикр мекунам, ки ҷамаи мо хуб ме-донем, ки дар чунин вазъияти факулд-да мураккаб ва фазаи пуришдидат дар ҷаҳон барои ин зарур аст, ки мисли га-вҳараки чашм сулҳ ва суботи дар сарза-минамон ҳукмонро ҳифз намоем, боз мустаҳкамтар муттаҳид гардем ва исло-

хотамонро дар бобати таъмини манфи-атҳои халқимон ба дараҷаи нав бардорем.  
Мо намунаи маҷкорие, ки собиқадо-ронамон, намоёндогони соҳаи дину маъ-рифат, чамъиятҳои дўстии бисёрмилилат ва иштироки фаёлонони онҳо дар лоиҳаи умумимиллии «Макони сабз» ни-шон медиҳанд, олий арзёбӣ менамоём.  
Мо ҳақ надорем фаромӯш намоём, ки тарбияи фарзандонамон дар рӯҳи арзи-шҳои миллии чун шахсиятҳои дуруст ру-шднамуда, ки дониш ва касбҳои замона-виро амиқ аз худ намудаанд, Ватанро қадр менамоёнд ва дўст медоранд, қарзи асосии мо ба шумор меравад. Аз он ҷумла, мо кори тарбиявиро дар му-ассисаҳои таълимӣ ва маҳаллаҳо дар асо-си гоғи «Инсонпарварӣ – мақсади мо, маърифат – қувваи мо» бояд пузур на-моём.  
Ташаббуси ҳамватанонамонро, ки зиёрати Ҳаҷ ва Умраи анҷом дода ба кор дар ин самт ҳамроҳ шудандро яқчо бо «хатгона» ва фаёлони маҳалла хо-стаанд, дастгирӣ менамоём.  
Дар ин лаҳзаҳои шарафнок мо ба му-носибати Иди Рамазон ҳамватанонамон-ро дар хорҷ аз кишвар, тамоми уммати исломии мамлакатҳои хориҷии дур ва на-здиқро самимона табрик менамоём.  
Ҳамватанони азиз!  
Дар ин рӯзи аҷиб, вақте ки қалбҳо-мон аз хуши хос лабрез аст, бори ди-гар аз тахти дил шуморо бо иди дурах-шони Рамазон табрик менамоём, баро-ягон тансихатӣ, бахт ва ба хонаводаҳои-тон фароҳамдӣ орзу менамоём.  
Бигузор тамоми орзуву омонҳои не-камон ҷомаи амал пўшад!  
Бигузор Ватанамон шукӯфон бошад!  
Иди Рамазон муборак бошад!

Шавкат МИРЗИЁЕВ,  
Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон.

## РОҲБАРОНИ ЎЗБЕКИСТОН ВА ТУРКИЯ БА МУНОСИБАТИ ИДИ РАМАЗОН ЯҚДИГАРРО САМИМОНА ТАБРИК КАРДАНД

Дар рафти мулоқоти телефонӣ 9 апрел Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев ва Президенти Ҷумҳурии Туркия Речеп Таййип Эрдоған ба муносибати иди барои тамоми уммати мусулмон муборак Рамазон яқдигарро табрик карданд.  
Роҳбарони давлатҳои мо ба халқҳои бародари Ўзбекистон ва Туркия орзуҳои самимии сулҳу осоиш ва шуқуфӣ баён карданд.  
Инчунин, масъалаҳои актуалии боз ҳам инкишоф додан ва мустаҳкам намудани муносибатҳои ҳамҷамоиниби шарикӣ стратегии Ўзбекистону Туркияро баррасӣ шуданд.  
Ҳамкории афсонандаи дучонибаи му-тақобилан судманд, аз ҷумла муқоламаи фаёлои сиёсӣ, динамикӣ дар бахшҳои тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузори аф-зоянда, табодули судманди фарҳангиву гуманитарӣ бо қаноатмандӣ қайд карда шуд.  
Ба пешбурди лоиҳаҳои ҳамкорӣ бай-ни корхонаву ширкатҳои пешрафта, гу-стариши ҳамкорӣҳои амалӣ дар сатҳи ми-нтақавӣ ду кишвар тавачҷуҳи махсус зо-ҳир карда шуд.  
Нақшаи ҷорабинҳои оянда баррасӣ шуд, аз ҷумла масъалаи баргузори маҷ-лиси навбатии Шўрои ҳамкорӣи страте-гии сатҳи олий баррасӣ гардид.  
Сарони Ўзбекистон ва Туркия ҳам-чунин доир ба рӯзномаи минтақавӣ му-бодилаи афкор намуданд.

## МУБОРАКБОДИҲОИ САМИМӢ

Ба муносибати моҳи барои тамоми уммати мусулмон муқаддаси Ра-мазон ва фаро расидани иди сайиди Рамазон ба унвони Президенти Ҷумҳурии Ўзбекистон Шавкат Мирзиёев аз роҳбарони давлатҳо ва ҳуку-матҳои хориҷӣ, роҳбарони созмонҳои бонуфузи байналмилалӣ ва ми-нтақавӣ, арбобони бонуфузи чамъиятӣ ва динӣ муборакбодихои самимӣ ме-расанд.  
Шарикони хориҷӣ дар паёмҳои худ ба роҳбарони кишварамон таман-ноҳи самимии сулҳу оромӣ ва ба халқи сермилилати Ўзбекистон шуқу-фӣ орзу намуда, хоҳиши худро барои рушди минбаъда ва таҳкими ҳамкорӣҳои мутақобилан судманд аз ҳар ҷиҳат тасдиқ мекунанд.  
Аз ҷумла, муборакбодихои худро инҳо ирсол намунаанд:  
Подшоҳи Арабистони Саудӣ Салмон бин Абдулазиз Ол Сауд;  
Валиаҳд, Раиси Девони Вазирони Арабистони Саудӣ Муҳаммад бин Салмон бин Абдулазиз Ол Сауд;  
Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Қосим-Ҷомарт Тоқаев;  
Аввалин Президенти Ҷумҳурии Қазоқистон Нурсултон Назарбоев;  
Президенти Ҷумҳурии Қирғизистон Саидир Жапаров;  
Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон Эмомалӣ Раҳмон;  
Президенти Туркменистон Сердар Бердимухамедов;  
Пешвои миллии халқи туркман, Раиси Халқ Маслаҳати Туркменистон Гурбангулӣ Бердимухамедов;  
Президенти Ҷумҳурии Озарбойҷон Илҳом Алиев;  
Президенти Ҷумҳурии Туркия Речеп Таййип Эрдоған;  
Президенти Ҷумҳурии Мисри Араб Абдулфаттоҳ ас-Сиси;  
Президенти Ҷумҳурии Ислонии Эрон Иброҳим Раиси;  
Президенти Аморати Муттаҳиди Араб Шайх Муҳаммад бин Зоид Ол Наҳаён;  
Ноиб-президент, Сарвазирӣ Аморати Муттаҳиди Араб, ҳокими аморати Дубай Шайх Муҳаммад бин Рашид Ол Мактум;  
Ноиб президент, муовини Сарвазир, вазири қорҳои Президенти Аморати Муттаҳиди Араб Шайх Мансур бин Зоид Ол Наҳаён;  
Амири Давлати Қатар Шайх Тамим бин Хамад Ол Сонӣ;  
Муовини Амири Давлати Қатар Шайх Абдулло бин Хамад Ол Сонӣ;  
Амири давлати Кувайт Шайх Навоф ал-Аҳмад ал-Ҷобир ас-Сабоҳ;  
Подшоҳи Марокко Муҳаммад VI;  
Подшоҳи Баҳрайн Шайх Ҳамад ибни Исо Ал Халифа;  
Шоҳи Шохигарии Хошмии Урдун Абдуллоҳи II;  
Султони Уммон Ҳайсам бин Тарик Ал Саид;  
Президенти Ҷумҳурии Сурияи Араб Башар Асад;  
Президенти Ҷумҳурии Ироқ Абдуллатиф Ҷамол Рашид;  
Султони Давлати Бруней-Доруссалом Ҳасанал Болкиах;  
Президенти Давлати Фаластин Махмуд Аббас;  
Дабири кулли Созмони давлатҳои туркӣ Кубаничбек Омуралиев;  
Котиби генералии Созмони ҳамкории иқтисодӣ Хусрав Нозирӣ;  
Раиси Идораи мусулмонони Кавказ Шайхул-ислом Аллошқур Пошшозода.

Амвоҷи табрикот идому дорад.

ЎзА.



МОДАРИ АМИР ТЕМУР

Яке аз ёдгориҳои таърихи дар шаҳри қадимии Кеш (Шахрисабз) бо ташаббуси шахсии Сохибқирон Амир Темури...

«Тавлиди Темуриғул» оварда шуда, Тегинабегим аснои ҳомири аз сӯйқасди палончаш ҳарос дошт ва мекӯшид аз вай дур бошад...

«Мучмали Фасиҳи» зикр намуда, ки падари ӯ дар Бухоро аз шахсиятҳои шинохта буд...

рафтаанд, яъне дар оромгоҳи оилави. Баъдтар Амир Темури ба болои хиллона мақбараи мухташам барпо кунанд.

Чихати ба худ хоси қаср аз он иборат буд, ки дар боми баланд ва васеъ ҳавз дошт. Ба тариқи шаршара об аз он сарозер мегашт...

Хамсари нахустини Турағай Баҳодур (падари Амир Темури) Қадақ ном дошт. Қадақ дар баъзе манбаъҳо Ҷўқур низ қайд шудааст...

Тегинабегим, ҳамин тавр, дар яке аз оилаҳои бунуфиз тарбия гирифт. Амакши низ ба унвони олии сулолаҳои арҷманди ҳамон-вақта («Садр-аш-шариф») сазовор шуда...

Навъе дар боло зикр кардем, номи модари Сохибқирон дар манбаъҳои гуногун Тегина, Текина ва Такина сабт шудааст.

Бахри барпои Оқсарой беҳтарин усто ва бинокорони давр чалб шуда бошанд, ба онҳо меъморӣ нотақдор Мухаммад Юсуфи Табризи роҳбари мекард.

Модари Амир Темури Тегинабегимро бо эҳтиром Тегина Моҳбегим низ навиштаанд. Назар ба маълумоти баъзе манбаъҳо вай соли 1318 ба дунё омадааст...

Мувофиқи маълумоти баъзе манбаъҳо, Амир Темури вақте 17-ро пур кард, модараш Тегина Моҳбегим аз дунё гузашт...

«Чанги Темури шикаст, оҳанги Темури ба ҷост, Сар бурун меорад аз сози Самарқанди дигар...»

Тегинабегимро гоҳ Текина, гоҳ Такинохотун низ қайд кардаанд дар манбаъҳои гуногун. Евгений Березиков бо унвони «Тавлиди Темуриғул» рисолае дорад...

Модари Амир Темури Тегинабегимро бо эҳтиром Тегина Моҳбегим низ навиштаанд. Назар ба маълумоти баъзе манбаъҳо вай соли 1318 ба дунё омадааст...

Мувофиқи маълумоти баъзе манбаъҳо, Амир Темури вақте 17-ро пур кард, модараш Тегина Моҳбегим аз дунё гузашт...

С. Акрамзода ин байтро шарҳ дода ва илова мекунанд, Амир Темури фарзанди зани боиффати бухороӣ – Нигинабегим буд...

Падари Тегинабегим дар аксарияти сарчашмаҳо Убайдуллоҳ ибни Маҳмуд Маҳбубӣ сабт шуда ва «қозии шарият» ном гирифтааст.

Модари Амир Темури Тегинабегимро бо эҳтиром Тегина Моҳбегим низ навиштаанд. Назар ба маълумоти баъзе манбаъҳо вай соли 1318 ба дунё омадааст...

Мувофиқи маълумоти баъзе манбаъҳо, Амир Темури вақте 17-ро пур кард, модараш Тегина Моҳбегим аз дунё гузашт...

Писари калонии Амир Темури Чаҳонгир Мирзо соли 1376 дар 20-солагии вафот кард. Уро дар паҳлӯи Тегинабегим ва Мухаммад Турағай (бибию бобояш) дафн намуданд.

Айни замон дар бораи ҷи тавр ба дунё омадани Амир Темури маълумотҳои бахшнок мавҷуд. Мувофиқи ривоятҳои, ки дар «Зафарнома», «Темурнома»,

Ба пешвои 100-солагии «Овози тоҷик»

ВАЗЪИЯТИ ИҶТИМОӢ-ИҚТИСОДИИ ТОҶИКОНИ ОКРУГИ ҚАШҚАДАРӢ ДАР ОХИРИ СОЛҲОИ 20-УМИ АСРИ XX

ҚашқадарӢ вилоятест дар ҷануби Ҷумҳурии Ўзбекистон, воқеъ дар ҳавзаи Кешрӯд. Вилояти ҚашқадарӢ 11 ноябри соли 1924 ташкил ёфтааст. Вилоятро аз 17 феввали соли 1927 то 15 январӣ соли 1938 ба округи ҚашқадарӢ таъдил додаанд...

Дар мақола омадааст, ки тоҷикони камбағал дар доираи ҚашқадарӢ ҳастанд. Онҳо аз шаҳр ва аз маркази ноҳия дур, дар байни кӯҳҳо ва дар сарҳади зиндагӣ мекунанд...

кушода шуда буд, ки таълим дар ин мактабҳо ба забони модарии онҳо намераст. Аз ин ҷиҳат толибилмон ранҷи зиёд кашидаанд.

«Аз замоне, ки инқилоби Бухоро ба зуқур омада, ба иддаи камбағалон озодӣ бахшид, ки аз ҳукмдори боз монда буданд, дар китъаи дарё тудайи ғоратгарони ташкил ёфт...

Мақтабҳо камбудии зиёд доштанд. Китобҳои нуносиби тоҷикӣ намерасид, омӯзгорон камқувват буданд. Мақтабҳо бо асбобҳои зарурии таъмин набуданд. Бинои мактабҳо дар вақт ташкил нагарадид...

Писари калонии Амир Темури Чаҳонгир Мирзо соли 1376 дар 20-солагии вафот кард. Уро дар паҳлӯи Тегинабегим ва Мухаммад Турағай (бибию бобояш) дафн намуданд.

«Барои ин дар вақти оянда лозим аст, ки ин гуна камбудихоро дар вақтҳои оянда, барои тараққи маориф ва маданияти камбағалон ҳаракат карда шавад»...

ШУМОРАИ ТОҶИКОНИ ОКРУГИ ҚАШҚАДАРӢ

Тибқи маълумотҳои дар рӯнома оварда, соли 1927 дар округи ҚашқадарӢ аз аъзоёни 4298 хонадони 75 деҳа, 20 671 нафар нуфусро тоҷикон ташкил медоданд...

КОРҲОИ МАОРИФИ ТОҶИКОНИ

М. Саидӣ менависад, ки барои тоҷикони округи ҚашқадарӢ дар соли хониши 1927-1928 панҷ мактаби ибтидоӣ ва чор курси махви бесавадӣ кушода шуда буд...

Тибқи маълумотҳои дар рӯнома оварда, соли 1927 дар округи ҚашқадарӢ аз аъзоёни 4298 хонадони 75 деҳа, 20 671 нафар нуфусро тоҷикон ташкил медоданд...

«Мо аз корҳои иҷтимоии тоҷикони ҚашқадарӢ ҳамин қадар навишта бо ҳакинми маълумдем. Ислоҳи камбудии вазифаи идораҳои дахлдор аст...» - навиштааст М. Саидӣ.

ТАШКИЛИ АРТЕЛ ВА ХОҶАГИҲОИ КОЛЛЕКТИВИ

Омадааст, ки дар байни тоҷикон ҳар гуна хунармандон бисёранд. То ин вақт ба фаъолияти онҳо аҳамият дода, артел кушода нашудааст...



ноҳияи Китоб ташкил ёфтааст. Дар ин артел 30 нафар деҳқонони камбағал қор мекарданд. Аз сабаби аҳамият надодани идораҳои дахлдор аксар аъзои артел пароканда шуда рафтанд...

КОРҲОИ ТАНДУРУСТӢ

Вазъи корҳои тандурусти дар ҳудуди округи ҚашқадарӢ аз назари муаллиф дур намондааст. Ошқор намунадаст, ки дар байни деҳоти тоҷикини танҳо як шифонхона дар деҳаи Варганза ба деҳқонон хидмат мекунанд...

«Мо аз корҳои иҷтимоии тоҷикони ҚашқадарӢ ҳакин қадар навишта бо ҳакинми маълумдем. Ислоҳи камбудии вазифаи идораҳои дахлдор аст...» - навиштааст М. Саидӣ.

МЕБИНИМ, ки кормандони рӯномаи «Овози тоҷик» аз замони пайдоиш то ба имрӯз ҳаёти иҷтимоӣ ва иқтисодии мардумро бо ҳама бурду бохташ дар рӯнома интишор дода, баҳри пешбурди ҳаёти иқтисодӣ, иҷтимоӣ ва фарҳангӣ, ҳаёти ошмаштаву зиндагии фаровони халқ хидмат кардаанд...

Ўзбакбойи РАҲМОН, хабарнигори «Овози тоҷик»

СУХАНОНИ ҲИҚМАТОМЕЗИ БУЗУРГОН

Инсон бо ғияра таваллуд мешавад ва бо нола дунёро тарк мегӯяд. Лозим меояд, ки дар ин фосила бо ханда ба сар барад.

Виктор ГЮГО.

Душмане, ки нуқсонҳои шуморо ошкор месозад, муфидтар аз дӯстест, ки онҳоро пинҳон мекунанд.

Леонардо да-ВИНЧИ.

Одамони фикр мекунанд, ки ба дигарҳо чаро раванд, офтоби бахт ба рӯяшон меафтад. Вале дертар ошқор мегардад, ки онҳо ба ҳар чӣ, ки раванд, бо худ худашонро мебаранд.

Н. ГЕЙМАН.

Сарфи назар аз он, ки чанд сол дорӣ, вақте модар туро ба оғӯш мегирад, бароят ҳамеша хушоянд аст.

Мег КЕБОТ.

Инсон, ки худро идора карда наметавонад, озод нест.

ПИФАГОР.

Таърих омӯзгори ҳаёт аст. Бояд ба таълимоти ӯ гӯш дод. Зеро надоништанӣ он ҷӣ, ки то таваллуд шудани ту рӯй додааст, маъноӣ то абад кӯдак мондандор дорад.

СИТСЕРОН.

Оқибати тамошобин будани одамони хайрандеш он аст, ки дар зиндагӣ дасти нируҳои бад боло мешавад.

Эдмунд БЕРК.

Дар чеҳраи инсон беҳтар аз назофат (покизагӣ)-и чашм ва табассуми самимӣ оро нест.

Эрих Мария РЕМАРК.

Чун дар олами берунӣ мутавачҷеҳ ба он бошед, ки дар олами ботинии шумо ҷӣ рӯй медиҳад. Агар дар олами ботинӣ низоми тартибе бошад, олами берунӣ низ низоми пайдо хоҳад кард.

Экхарт ТОЛЛЕ.

Девона бо ҳама, оқил бо ҳамтои худ, вале хирадманд танҳо бо худӣ дар худ баҳс мекунанд.

Роман ТВИЛБАРД.

Ҳасис як умр бенавоаст. Франческо ПЕТРАРКА.

Дар рӯзгори мо аксарият қимати ҳама чизро медонанд, вале ба қадри ҳеч чиз намерасанд.

Оскар УАЙЛД.

Тарҷума ва таҳияи А. СУБҲОН.

Лоихаи «Мақони сабз» - дар амал

ДАР САМАРҚАНД «БОҒИ ЖУРНАЛИСТОН» БУНЁД ГАРДИД

Дар доираи лоихаи умумимиллии «Мақони сабз» дар саросари кишвар баҳри бунёди боғу гулгаштҳо корҳо муташаккилона идора дорад. Ба ин кори хайро савоб аҳли қалами Самарқанд низ саҳми гузошанд.



4-уми апрели соли равон намояндагони расонаҳои ахбор, кормандони рӯномаҳои шаҳри ноҳияҳои вилоят дар деҳаи хушҷавои Оҳалик, дар ҳудуди минтақаи сайёҳӣ-истироҳати «Оҳалик - Оқбӯйро - Миронкул» барои бунёди «Боғи журналистон» камари ҳиммат бастанд.

Дар чорабинӣ ҳокими ноҳияи Самарқанд Сирочиддин Усмонов, раиси шӯъбаи вилоятии Иттифоқи нависандагони Ўзбекистон Тошпӯлод Тугалов, сарвари шӯъбаи вилоятии Иттиҳоди журналистони Ўзбекистон Акрам Хайдаров, самуҳарири рӯномаи вилоятии «Овози Самарқанд» Баҳодур Раҳмонов, шоири нависандагон, журналистон, блогерҳо ва фаъолони вилоят иштирок карданд.

— Имрӯзҳо дар саросари кишварамон дар доираи лоихаи умумимиллии «Мақони сабз» чорабинии ниҳолшинонии идора доранд, — гуфт сарвари шӯъбаи вилоятии Иттиҳоди журналистони Ўзбекистон Акрам Хайдаров. — Барои ҳисса

гузоштан дар ин кори хайро мо ташаббус кардем ва ҳокимияти ноҳияи Самарқанд онро дастгирӣ карда, аз қанори кӯҳсори деҳаи Оҳалик ба мо ҷой дод. То ҳол дар ин ҷо Садорати экология, ҳифзи муҳити зист ва тағйиребии иқлими вилоят ва ҳокимияти ноҳияи Самарқанд боғ ташкил карда буданд ва акнун ин мавзее бо боғи эҷодкорони вилоятмон боз ҳам васеъ гардид.

— Дар урфият «аз нек боғ менаманд» мегӯянд, — илова кард Баҳодур Раҳмонов. — Имрӯз шоири нависандагон, журналистони чамъ омада, дар қанори кӯҳистон боғи журналистонро бунёд кардем. Минбаъд эҷодкорон метавонанд ба ин маскан омада, баробари нигоҳубинии ниҳолҳо, истироҳат намоянд.

Зоҳир ҲАСАНЗОДА, хабарнигори «Овози тоҷик» дар вилояти Самарқанд.

Таърихи диёрро меомӯзем

Гоҳо ҳаёл мекунам, гӯё мо дар болои сандуқе нишастаем, ки ин сандуқ пур аз ҷавоҳирот аст. Фақат мо қалиди онро гум кардаем ва наметавонем ин сандуқ ҷӣ дорад, яъне дақиқтар гӯем, аз худ аз таърихи худ беҳабарем.

Таърихи кишвари мо низ ҷундуки сандуқи ҷавоҳирот аст, ҳалқи зиёди ҷаҳон ба ин таърих бо ҳавас менигаранд. Дар ин нукта вазифаи таърихнависони мо аввало гузаштаро хуб омӯхта, худамонро шиносмевад ба лоқайдиву бефарқӣ нукта гузорем, ки бурди мо мешуд. Донистани таърихи номи маҳалу гузаргоҳҳои гирду атрофамон низ моро бо шахсони таърихиву ҷуғрофияи аввалии ин мавзее аз наздик ошно месозад. Масалан, бигирем, номи мавзеи Когонро. Маънои номи ин шаҳри замонавӣ ободро, ки зиёратчиёну сайёҳоне, ки ба вилояти Бухоро меоянд, аксар наметавонанд.

Дар замонҳои, ки Афросиёб сарвари одамони буди Турон, ё худ Мовароуннаҳр номи Варозрудо соҳиб буд, яъне мувофиқи баёни Фирдавсии абадзинда баҳри мудифаи диёр ва

амин нигоҳ доштани мардуми қаламрав аз обхезиҳои воҳии Бухоро анқариб ҳазор қалъа бо фармони подшоҳ бунёд карда шудааст. Бино ба маълумоти таърихшинос Ибодат Раҷабова ва Умеддон Барноев дар китоби «Ромитан тарихи ҷавохирларӣ» (нашриёти «Фан ва таълим», Бухоро, соли 2023) бештари ин қалъаҳо сарвариҳои Афросиёб Пирон сохтааст. Пирон писари Виса буда, дар боби дониши Сиёвӯш ба қалам гирифта мешавад. Аз ҷумлаи қалъаҳои бунёдкардаи ӯ ҳоло харобаҳои қалъаи Кӯргони Вардонзе, Ҷиздун, Пирмаст, Бӯронтеппаи Рометан ва ғайра ба забон гирифта мешавад.

Аз ин ҷост, ки дар ҳамаи замон дар ҳудуди Когони ҳозира азбаски заминҳои ҳосилхез буд, қасру қохҳои зиёд бунёд

гардида буданд. Сиёвӯши валиро ҳам дар ҳамаи ҷаҳонҳои Когон номи додани Гурсевази лаин Гурий ва Демури, ки дар бозииҳи чавгон аз вай мағлуб шуда, дар бдил кина доштанд, сар бурдиданд. Ва дере нагузашта дар ҷое, ки хуни Сиёвӯш рехта буд, гули сурх рӯйид ва мардум номи онро ба ҳурмати подшоҳи ҷавонмарг «хуни Сиёвӯш» номиданд, то расидани замони советҳо хар сол онро бо тантана ҷашн мегиританд, ки «Иди сайри гули сурх» ном дошт. Ин сайл охири маротиба дар Шо-фиркон соли 1929 дар доманаи шаҳраки ҳоло харобаҳои Кӯргони Вардонзе, дар шимолтари харобаҳои қалъаи Ҳазрати Султон олам ҷашн гирифта шудааст.

Оем ба сари номи Когон. Когон аз қалмаи сӯғдиҳои қадима

«кох» - қаср ва «гон» - пасоянде, ки маънои бисёр, зиёдор дорад, гирифта шудааст, яъне «когон» маънои мавзееро дорад, ки қасру қохҳои фаровон аст.

Ё худ бигирем, маънои номи мавзеи Вобкантро. Истилои кишвари мо аз тарафи Русияи подшоҳӣ ва «меросхӯр»-и вай давлати советҳо тарзи навишти талаффузи номи ҷойҳои маҳали мардуми моро ба кӯчаи «сарбаста» даровард. Таърихшигори нисбати Вобкант нис маънои «қалъаи сари роҳ»-ро пест мегузоранд, аммо агар аз нуқтаи назари ҷуғрофӣ ба ин мавзее нишгарем, таърих дар наздамон рӯ мекӯшад. Аз ин ҳудуд дарёи Зарафшон он қадар паҳн шуда ҷорӣ шудааст, ки мардум ин ҷойҳоро Обқанда номиданд (дар айни замон ба заҳшачае таъдил ёфтааст). Ҳатто аз байни навиш-

таҳои Аҳмади Дониши бузург низ оиди ин дарё ёддоштонӣ ӯ ба назар мерасанд: «Дар ибтидо бандаро ба ғундоштани зар ҳавасе пайдо шуд, аммо яке аз амакзодаҳои дар даромади Бухоро, ба дарёи Зарафшон фарқ шуда фаълиду ман ин ҳавасро тарк бинмудам».

Дарҳақиқат, изи ҷойҳое, ки ин дарё дар садаи нуздаҳум ҷорӣ шуда буд, ҳоло васеъ ба ҷашм мерасад. Ҳатто дар ноҳияи дар асри XIX ва аввали асри XX бо таҳаллуқи Обқанди шоироне эҷод кардаанд... Аз ин бармеояд, ки маънои қалмаи Вобкантро аз қалмаи «Обқанд» ҷум, мувофиқи мақсад аст.

Алимурод ТЕМИРОВ, ноҳияи Шофиркони вилояти Бухоро.

